

Ба Шӯрои диссертациони 6D
 КОА-027-и назди МДТ “Донишгоҳи
 давлатии Хучанд ба номи академик
 Бобочон Ғафуров” 735700,
 ш.Хучанд, г.Мавлонбеков 1

РИЗОИЯТ

Ман, Мақсудов Зафар Очилдиевич номзади илмҳои педагогӣ, декани факултети филологияи Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ш.Панҷакент, ҷиҳати баромад намудан ҳамчун муқарризи расмӣ диссертатсияи Турсуматова Раъно Аҳмадҷоновна дар мавзӯи «Имконоти педагогии ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ (дар асоси маводҳои забони хориҷӣ)», ки ба Шӯрои диссертациони 6D КОА-027-и назди Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Ғафуров” барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои педагогӣ аз рӯи ихтисоси 13.00.01 педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот (илмҳои педагогӣ) пешниҳод шудааст, ризоияти худро медиҳам.

Насаб, ном, номи падар	Мақсудов Зафар Очилдиевич
Дараҷаи илмӣ, ихтисоси илмӣ, ки аз рӯи онҳо диссертатсия ҳимоя шудааст.	Номзади илмҳои педагогӣ аз рӯи ихтисоси 13.00.01 педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот (илмҳои педагогӣ)
Номгӯи интишороти асосии муқарризи расмӣ аз рӯи мавзӯи диссертатсия дар маҷаллаҳои илмӣ тақризшаванда дар 5 соли охир	<ol style="list-style-type: none"> 1. Шартҳои дидактикии ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагон. Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Душанбе; №9, 2020. -С. 224 – 230. ISSN 2074-1847 2. Андешаи ниёгон дар тарбияи ахлоқӣ ва маънавии толибилмон. Номаи ДДХ ба номи академик Б.Ғафурон №4, 2020.-С.142-147.ISSN2077-4990 3. Социально – личностная компетентность и условия её развития. Паёми донишгоҳи миллии Тоҷикистон Душанбе; «Сино» 2015. саҳ 238 – 242 4. Масъулияти пешаи омӯзгорӣ. Паёми донишгоҳи миллии Тоҷикистон Душанбе; «Сино» 2012.-С.233 – 237 5. Инкишофи шахс ҳамчун масъалаи педагогӣ. Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. Душанбе, 2013.-С. 217 – 221 6. Ваколатмандии иҷтимоӣ - инкишофи омӯзгори оянда. Ҷ.С.Н.К. «матбуот» - и

	<p>Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон Душанбе, 2016. -37с. 7. Умр агар хуш гузарад... Маводҳои конференсияи Байналмиллалӣ. ДОТП бахшида ба "Соли Ҷавонон". Декабри с. 2017.- С.124- 128.</p>
--	---

Номзади илмҳои педагогӣ, декани факултети
филологияи Донишқадаи омӯзгорӣ Тоҷикистон
дар ш. Панҷакент
10.02.2021с.



З.О. Мақсудов

Имзои З.О. Мақсудовро тасдиқ мекунам.

Сардори РК ва КМ-и
Донишқадаи омӯзгорӣ Тоҷикистон
дар шаҳри Панҷакент



Тоҳирова У.